

РУШДИ МАҶАЛЛАИ
«САДОИ ШАРҚ» ДАР ДАВРАИ
РАҲБАРИЙ ЛОИҚ ШЕРАЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛА
«САДОИ ШАРҚ» В ПЕРИОД
РУКОВОДСТВА ЛОИКА ШЕРАЛИ

DEVELOPMENT OF THE MAGAZINE
ENTITLED AS “SADOI SHARQ” (THE
VOICE OF ORIENT) DURING LOIQ
SHERALI'S LEADERSHIP

Раҷабов Боҳир Муқаммилович, н.и.ф.,
дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики
МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров
(Тоҷикистон, Хуҷанд)

Раджабов Боҳир Муқаммилович, к.ф.н.,
доцент кафедры современной таджикской
литературы ГОУ «ХГУ имени акад.Б.
Гафурова», (Таджикистан, Худжанд)

Rajabov Bohir Mukammilovich, Candidate of
Philological Sciences, Associate Professor of the
Department of Modern Tajik Literature, SEI
“Khujand State University named after acad.
B.Gafurov” (Tajikistan,Khujand)

Калидвоҷаҳо: Ҳудогоҳии таъриҳӣ, адабиёти тоҷик, муқаддасоти миллӣ, давраи роҳбарии Лоиқ Шерали, маҷаллаи “Садои Шарқ”, рушди адабиёт ва матбуот

Дар ин мақола дар бораи нуғузи таҷассуми ҳудшиносиву ҳудогоҳии таъриҳӣ, тозагии муҳити маънавӣ, гиромидошти муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ, ҳифзи ёдгориҳои моддиву маънавии гузашта ва гайра, ки дар замони роҳбарии Лоиқ Шерали дар маҷаллаи “Садои Шарқ” сухан рафтааст. Ба бардошти муаллиф Лоиқ Шерали дар осори мансури солҳои 70-уми хеш барои дигарон намунаи ибрат гардида, аксари чунин навиштаҳояшро дар саҳифаҳои маҷалла ба ҷон расонидааст. Аз баррасиҳои анҷомёфта чунин натиҷа ба миён гузашта шудааст, ки Лоиқ Шерали дар ин давра ба сифати мудири шӯъбаи назми маҷаллаи адабии «Садои Шарқ» бештар ба рушди камолоти сухану суханварӣ, равнақи адабиёти тоҷик, фароҳам овардани шароити мусоид ба оғаридани асарҳои ҳубу маргуби замонавӣ, тарбия ва парварии эҷодкорони ҷавон ва гайра машгул шуда ва ба пешрафти ҳаёти адабии кишвар мусоидат кардааст. Ба ҳулосаи муҳаққиқ аз нимаи дувуми солҳои 80-уми асри XX, бевежса, дар солҳои роҳбарии ҳуд ба маҷаллаи “Садои Шарқ” барои рушди ҳамаҷониба ва баҳашҳои он ба таври шоиста мусоидат намудааст.

Ключевые слова: историческое самосознание, таджикская литература, национальная святость, период руководства Лоика Шерали, журнал «Садои Шарқ», развитие литературы и печати

В данной статье рассматриваются вопросы отражения самопознания и исторического самосознания, чистоты духовной среды, почитания национальных святынь, в том числе таджикского языка, защиты материальных и духовных памятников прошлого и т. д., которые обсуждались в период руководства Лоика Шерали в журнале «Садои Шарқ». По мнению автора, Лоик Шерали стал примером для других в своих прозаических произведениях, относящихся к 70-м годам, и опубликовал большую часть собственного творчества в журнале. Подводя итоги проведенного анализа, можно прийти к выводу, что в этот период, будучи директором отдела поэзии литературного журнала «Садои Шарқ», Лоик Шерали больше внимания уделял развитию речи и риторики, таджикской литературы, созданию благоприятных условий для создания хороших и современных произведений, обучению и воспитанию молодых творцов и т.д., способствовал прогрессу литературной жизни страны. По заключению исследователя, начиная со второй половины 80-х годов XX века, в годы его руководства, именно он способствовал всестороннему развитию журнала и его разделов.

Key words: historical self-awareness, Tajik literature, national sanctity, Loiq SherAli's leadership period, “Sadoi Sharq” magazine, literature and press development

The given article dwells on the influence of self-knowledge and historical self-awareness reflection, spiritual environment purity, honoring national sanctities, including the Tajik language, protection of material and spiritual monuments of the past, etc., which were discussed during Loiq SherAli's leadership in the magazine entitled as “Sadoi Sharq”. In conformity with the author's opinion, Loiq SherAli became an example for others in his prosaic works referring to the 70-ies and published most of his creations in the magazine. Adducing the results of the conducted analysis one can come to the conclusion that during this period, as the director of the poetry department of the literary magazine “Sadoi Sharq”, Loiq SherAli focused more on the development of speech and rhetoric, Tajik literature, providing favorable conditions for the creation of good and modern works, young creators' education and upbringings etc., and

contributed to the progress of the country's literary life. According to the researcher's conclusion, since the second half of the 80th century, during the years of his leadership, namely promoted to the comprehensive development of the magazine and its sections.

Як давраи нави фаъолияти Лоик Шералй сарварӣ ба мачаллаи «Садои Шарқ» (1979-1990) мебошад, ки ба ин вазифа дар Пленуми якҷояи Иттифоқи нависандагон ва оҳангсозони Тоҷикистон (тобистони соли 1979) интихоб гардид. Дар пленум ҳамчунин масъалаҳои мухими кори эҷодӣ, вазъи эҷоди суруду оҳанги замонавӣ ба шеъри шоирон, беҳдошти мазмуну муҳтаво ва устувор кардани робитаи байни шоиру оҳангсоз мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки дар ин бора шоир ва ҳодими намоёни матбуот А. Шукӯҳӣ ва оҳангсози маъруф З. Шаҳидӣ суханронӣ карданд. Дар музокира адибону оҳангсозони номвари чумхӯрӣ – Б. Раҳимзода, Л. Шералӣ, Г. Сафиева, Р. Амонов, А. Низомов, Ё. Сабзанов, Ҳ. Абдуллоев, Ф. Баҳор, М. Қаноат, М. Назаров изҳори ақида карданд. Дар охир масъалаи ташкилӣ оид ба иваз кардани сармуҳаррири мачаллаи «Садои Шарқ» баррасӣ шуд: «Убайд Раҷаб аз вазифаи котиби Иттифоқи нависандагон ва сармуҳаррири журнали «Садои Шарқ» озод карда шуд. Лоик Шералӣ котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва сармуҳаррири журнали «Садои Шарқ» интихоб гардид» (1-1979, №8, 156).

Роҷеъ ба хидматҳо ва лабораторияи кории сармуҳаррирони мачалла то замони Л. Шералӣ – Пӯлод Толис (1959-1960), А. Раҳмонов (Баҳорӣ, 1961-1965) ва Убайд Раҷаб (1966-1979) дар баъзе аз китобҳо оид ба мақом ва фаъолияти ин шахсиятҳо ҳарфҳои мухим ёдгор монданд. Дар рисолаи Ф. Ҳусейнзода (2015) мухимтарин нуктаҳо оид ба роҳбарии Убайд Раҷаб дар ин мачалла ва раванди таҳрири маводи он ёдоварӣ шудааст.

Аммо ин ҷанбаи фаъолияти адабии Л. Шералӣ ҷуз дар ҷанд маврид (3;5) ба таври чудогона мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст.

Дар муддати беш аз даҳ соли фаъолияти муҳарририи Л. Шералӣ адибону олимони зерин ба ҳайати эҷодии мачалла пайваста буданд ва дар канори ҳамдигар дар рангину ғанӣ гардонидани осори бадеии тоҷик ва ҳалқҳои дигари олам, таҳриру такмили навиштаҳои ҳамзамон саҳм мегузоштанд: Муҳиддин Ҳоҷаев, Саттор Турсун (ҳар ду ҷонишинони сармуҳаррир), Юсуф Акобиров ва Ҷонибек Акобиров (ҳар ду котибони масъул), Қашқарӣ Мирзоев, Мирсаид Миршакар, Фотех Ниёзӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев, Боқӣ Раҳимзода, Убайд Раҷаб, Мӯъмин Қаноат, Аскар Ҳаким, Раҳим Ҳошим, Раҳим Ҷалил, Абдураҳмон Абдуманнонов, Гулназар, Гулруҳсор, Ӯрун Кӯҳзод, Муҳаммадҷон Шукурӯв.

Нақши мачаллаи «Садои Шарқ»-ро дар рушди босуръати адабиёт, ҳунар, нақди адабӣ, ташаккули афкори адабӣ ва ҷомеашиносӣ, вусъати назари ҳудогоҳии таърихии меҳнаткашони тоҷик дар давраи роҳбарии Л. Шералӣ ба таври чудогона ҷунин арзёбӣ қардан мумкин аст.

Дар солҳои 60-70-уми асри XX таркиби мачаллаи «Садои Шарқ»-ро рубрикаҳои чудогонаи «Наср», «Назм», «Драматургия», «Очерк ва публистика», «Эҷоди ҷавонон», «Аз ганцинаи ҳалқ», «Тарҷумаҳои нав», «Мероси адабӣ», «Қайд, хотира ва ҳуҷҷатҳои адабӣ», «Танқиди адабӣ», «Адабиётшиносӣ», «Такриз ва китобиёт», «Минбари мубоҳиса», «Симои эҷодкорон», «Забон ва ҳусни баён», «Солномаи адабиёт», «Санъат», «Минбари ҳонанда», «Ҳаҷв» ва гайра дар бар мегирифтанд. Рубрикаҳои «Рӯзи Рӯдакӣ», «Ҷашнномаи Айнӣ» низ ҳамасола ба бозтоби мухимтарин масъалаҳои шинохти рӯзгор ва мероси адабии суханварони барҷастаи форсӯ тоҷик баҳшида шуда буданд. Зуҳуроти рубрикаҳои наве таҳти унвони «Наврӯзнома», «Дафтари ёдбуд», «Аз дафтари адаб», «Барои кӯдакон», «Фарҳанги мардум», «Сарнавишти қалимаҳо», «Пайвандҳои адабӣ», «Гулдастай дӯстӣ», «Дар арзҳои дӯстӣ», «Ороиши журнал» ва гайра дар солҳои 80-уми асри XX барои боз ҳам ҳонданӣ қардани маводи мачалла мусоидат қардаанд.

Баъди ба фаъолияти сармуҳаррирӣ пардохтани Л. Шералӣ ҳамчун анъанаи пешин нашри намунаҳои арзишманди назму наср, очерк ва публистика, драматургия ва ҳаҷв дар сурати густурда идома ёфт, ки ин осор дар посух ба ниёзҳои замон, рушди тафаккури адабӣ ва тарбияву парвариши завқи адабии насли солҳои 80-уми асри XX нақши мухим бозиданд. Осори нашршудаи назму наср, публистика ва драматургия дар мачалла ифодагари равшани ташаккули равандҳои адабии он давра буда, дар пешбуруди завқи адабӣ ва ҳудогоҳии иҷтимоии меҳнаткашони тоҷик дар замони шуравӣ таъсири пурсамар доштанд. Маҳз дар ҳамин давра роману повестҳои устодони барҷастаи адабиёти муосири тоҷик С. Улуғзода, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, Ф. Ниёзӣ, Ф. Муҳаммадиев, А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Аскар, А. Баҳорӣ, Р. Амонов, Б. Ортиқов, Б. Фирӯз, нависандагони насли нав Сорбон, С. Турсун, Ӯ. Кӯҳзод, А. Самадов, С. Раҳимзод, Баҳманёр, Б. Абдураҳмон, Ҷ. Акобиров, Ю. Акобиров, М. Аҳмадова, А. Исталд, М. Курбон ва даҳҳо дигар адибони ҷавон нашр гардида, барои дарки ҳудогоҳии таърихӣ ва амиқрафти шинохти замон хидмат қардааст.

Дар ин силсила ашъори шоирони номвари точик М. Турсунзода, М. Миршакар, Б. Рахимзода, М. Қаноат, Б. Собир, Л. Шералий, Г. Сафиева, Ф. Мирзо, Ф. Ансорий, Г. Келдий, А. Бобоҷон, А. Ҳаким, У. Раҷаб, С. Маъмур, Ш. Бунёд, Г. Сулаймонова, Ж. Бадеъ, З. Атоулло, Ҳ. Ғойб, К. Насрулло, А. Муродий, Р. Назрӣ, Д. Начот, Н. Алимуҳаммадова, Н. Ниёзӣ, О. Аминзода, Н. Розик, Ҳ. Файзулло, С. Шоҳзода, М. Ғойб, Ҳ. Ғойб, Ҷ. Қувват, М. Ҳакимова, М. Ҳайдаршоҳ, Ҷ. Ҳошимӣ ва даҳҳо дигарон ба нашр расидаанд.

Бахши публистикаро беҳтарин намунаҳои осори публистикии адібони точик – С. Исоев, Р. Каримов, А. Кенча, С. Кенчаев, Ҳ. Муҳаббатов, Я. Нальский, И. Насриддинов, А. Рабиев, А. Сафар, А. Саъдуллоев, М. Табачников, Ҷ. Тошматов, О. Латифӣ, Р. Амонов, Ҳ. Сайдмуродов, М. Абдураҳмонов, Н. Асадуллоев, А. Аҳроров, А. Баҳорӣ, А. Бобоҷон, Б. Муртазоев, И. Насриддин, А. Рабиев, И. Файзулло, М. Ҳоҷаев, М. Ҳайдаршоҳ ва даҳҳо дигарон зиннат додаанд.

Дар саҳифаҳои қайду хотира, хуччату қисматҳо таълифоти рангини олимону адібон ва ҳунармандон М. Бобоҳонов, Ӯ. Пўлодов, Б. Шукуров, А. Ёрмуҳаммадов, А. Ҳакимов, Б. Қўҳдоманий, М. Воҳидов, А. Мухторов, С. Табаров, М. Шукуров, Ӯ. Faффоров, А. Қаҳҳорӣ ва даҳҳо дигарон фароҳам оварда шудаанд.

Яке аз бахшҳои ҷолиби мачалла «Дафтари ёдбуд» мебошад, ки дар замони мавриди назар таълифоти Б. Рахимзода («Дар ҷабҳаи мубориза», 1-1979, №8), Ҷ. Бақозода («Суруди нотамом», 1-1979, №8), Ҳ. Отаконова («Ёде аз Толис», 1-1979, №8), Р. Абдуллозода («Воҳӯрии охирин», 1-1979, №12), М. Миршакар («Хотираи Кондара», 1-1979, №5), М. Бокӣ «Ду рӯз бо Толис», Як мактуби Пўлод Толис (1-1983, №7), Ҳ. Шарифов «Чоннисор» (1-1990, №6) ва гайра муҳтавои онро дар бар гирифтаанд. Дар бахши «Дафтари адіб» хотираҳои Ҷ. Икромӣ «Душанбе ватанам, Бухоро зодгоҳам» (1419-1989, №12) чой ёфтаанд, ки хеле ҷолибанд.

Дар анъанаҳои адабии мачаллаи «Садои Шарқ» рубрикаи «Мероси адабӣ» осори манзуму мансури адабиёти гузаштаи тоҷиконро дар робита ба тақозои замон дар бар мегирифт. Дар солҳои 80-уми асри XX ба василаи ин рубрика имкони фарораfti боз ҳам бештари замон ва мавзӯъ дар муаррифии осори пурбори адабиву ирфонии гузаштагон ба миён омад. Нашри осору афкори бузургмардони номвари мазҳабиву ирфонии пешиниён Зардушти Спитамон, Аттори Нишопурӣ, Мирзо Бархурдори Мумтоз, Калими Кошонӣ, Фанимати Панҷобӣ, Мирзо Абдулқодирӣ Бедил, Фигонии Шерозӣ, Роғиби Самарқандӣ, Шамсиддин Шоҳин, Сиддиқӣ Аҷзӣ, Зуфархон Ҷавҳарӣ, Васлии Самарқандӣ, Ҳочӣ Юсуфи Ҳайъатӣ, Аҳмад Мираминзода ба василаи «Мероси ниёғон» ин имконро вусъат бахшид. То ин давра нашри осори шаҳсиятҳои мавсуф дар муҳити матбуоти тоҷик ғайриимкон буд.

Дар охири солҳои 80-уми асри XX бо тақозои замони нави робита ба арзишҳои миллӣ ва муносибати хушоянд ба арзишҳои байналмилалӣ, боз шудани фазои мусоид барои муаррифии ҳарчи бештари бузургони ҷаҳони андеша ба нашри намунаҳои беназiri адабiёti ҷаҳon таваҷҷӯhi хоса сурат гирифт. Аз ин ҷиҳат, нашри романи арзишманди нависандai ҷаҳоншиноҳта Ҳорвард Ламб «Умарӣ Ҳайём», рисолаи нависанда ва мунаққиди тавонoi олам Жан Пул Сортр «Адабиёт чист?» ва гайра зери рубрикаи «Аз адабiёti ҷаҳon» хонандai тоҷикро бо муҳимтарин намунаҳои афкори адібони ҷаҳon ошно гардонид, ки то ин дам имкони мутолиа ва истифодаи онон дар Тоҷикистон вучуд надошт. Осоре, ки то ин дам ба нашр мерасиданд, дар посух ба тақозои мағқураи марксистӣ арзишу аҳаммият доштанд. Аммо аз ин давра маводи берун аз гояҳои идеологӣ мавриди таваҷҷӯhi хонандагон қарор гирифт.

Асаҳои фароҳамомада зери рубрикаҳои «Аз адабiёti ҳамзабон», «Шеъри ҳамзабон», «Шеъри Афғонистон» низ аз ҳамин ҷиҳат арзиш ба даст оварданд, ки ба таври густурда хонандаро бо намунаҳои эҷоди адабии адібони маъруфи ҳамзабон – С. Лоик, Б. Шафей, Н. Нодирпур, Ф. Соидӣ, Ф. Тункобунӣ, С. Ҳидоят, С. Ҷӯбак, Н. Носир, В. Боҳтарӣ ва гайра ошно мегардонад. Нашри асари файласуфи маъруфи Эрон Мехрдоди Мехрин таҳти унвони «Оё шикаст кафолати комёбӣ аст?» зери рубрикаи «Фарҳанги ҳамзамонон» (1-1990, №6) аввалин маротиба хонандai тоҷикро бо уфукҳои баланди фикрии андешамандi ҳамзабон ошно карда, моҳияти чустучӯҳои ҷомеашиносии тоҷикро тағиیر дод.

Дар бахши тарҷумаҳо низ хонандагони тоҷик бори нахуст бо осори тоза ва камтар мутолиашудаи Ҷ. Байрон, И. Дуруце, А. Конан Дойл, П. Неруда, Н. Ҳикмат, И. Милев, Ж. Мориц, В. Маяковский, А. Аҳматова, В. Шукшин, Ю. Папоров, Р. Рождественский, Ҷ. Айтматов, Н. Гумилёв, И. Маленкий, Т. Зулфиқоров, Э. Акобоев, А. Мирзоҷаъфарлий, Ҳ. Ёргалиев, Ж. Абдирашев, О. Бокеев, У. Доспанбетов, С. Мавлонов, Қ. Мирзоалиев, Т. Молдоғалиев, С. Муротбеков, А. Оғобоев, Ш. Сариев, Т. Олимқулов, Б. Телеганов, Б. Тоғизбоев, Ф. Унгарсина, М. Шаханов, Ф. Қоирбеков ва дигарон ошной пайдо карданд, ки ин осор бешак ба вусъат ёфтани завқи эстетикии онҳо таъсири пурсамар расониданд.

Адабиётшиносӣ ва танқиди адабӣ яке аз бахшҳои муҳими маҷаллаи «Садои Шарқ» мебошад, ки дар он бо беҳтарин намунаҳои осору афкори мунаққидону адабиётшиносони тоҷик ва нокидони берун аз он шинос мешавем. Ҳамзамон як вежагии маҷалла дар ин замон таваҷҷуҳӣ хоса ба нашри афкору ақоиди адабони мунаққид мебошад. Дар маҷмуъ оид ба нақди адабӣ ва адабиётшиносӣ аз маҷалла бо таълифоти таҳлиливу танқидии адабиётшиносону мунаққидони хушсалиқаи тоҷик аз ҳисоби насли қалонсол ва миёнсол – Ҳ. Мирзозода, С. Табаров, Р. Амонов, М. Шукров, Ҳ. Отаконова, А. Сайфуллоев, Ю. Бобоев, Р. Ҳодизода, Ю. Акбаров, Ҳ. Шодиқуллов, Ҳ. Шарипов, А. Сатторов, Р. Мусулмонкулов, В. Самад, Ҷ. Бақозода, Ҳ. Асозода, А. Набиев, ҳамчунин насли нави нокидон метавон ошно гардид, ки савияи нақди ин давраро нишон медиҳанд.

Дар қисмати «Забон ва ҳусни баён» ба муҳимтарин масъалаҳои забон ва маданияти сухан таваҷҷуҳӣ шуда, ба ин васила, дар ҳаллу фасли қазияҳои муаммоангез қадами ҷиддӣ гузашта шудааст. Зикри мақолаҳои арзишманди забоншиносон Ш. Рустамов, Д. Карамшоев, А. Мирзоев, Б. Бобохон, Ш. Кабиров, Д. Ҳоҷаев, инчунин маводи конфронси илмии «Маданияти сухан» басандада аст, ки нақши маҷалларо аз ин нигоҳ низ муайян намоем.

Нашри мақолаҳо зери рубрикаи «Забон ва ҳусни баён» баъди аз вазифаи сармухаррири маҷаллаи «Садои Шарқ» озод шудани Л. Шералӣ низ бо унвони «Бунёди забон» идома ёфт, ки навиштаҳои донишмандони тоҷик О. Қиром, С. Эҳсон, забоншиносони эронӣ Султон Алии Маҳшадӣ ва Эҳсон Табарӣ (1-1990, №8) аз ин қабиланд.

Ҳусусан ба саҳифаи «Минбари мубоҳиса» диққати хос дода шуд, ки ба инкишофи сатҳи афкори назарии ҳамзамонон оид ба масъалаҳои адабиёт мусоидат кард: А. Абдуллоев «Романтизми устувор ва майлҳои реалистӣ» (1-1979, №2), Ҳ. Шарифов «Марҳалаҳои адабӣ ва методи эҷодӣ», А. Абдуманнон «Таносуби унсурҳои романтикӣ ва реалистӣ», 1-1979, №12), «Ҷамъости мубоҳиса. Сухан аз вазъи китоби дарсӣ» (1-1979, №7) ва гайра.

Дар давраи роҳбарии Л. Шералӣ ба маҷаллаи «Садои Шарқ» анъанаи нашри мақолаҳо бо фарогирии маводи арзишманд оид ба рӯзгор ва мероси бузургони гузашта ба ифтихори ҷаҳонӣ Абӯалӣ ибни Сино (1980), ал-Ҳоразмӣ (1983), Абулқосими Лоҳутӣ (1987), Абдурраҳмони Ҷомӣ (1989), Борбади Марвазӣ (1990) ва дигарон бо номи «Рӯзи Рӯдакӣ», «Ҷаҳонномаи Борбад», «Ҷаҳни ал-Ҳоразмӣ», «Ҷаҳонномаи Сино», «Ҷаҳонномаи Ҷомӣ», «Солнномаи адабиёт», «Ҷаҳонномаи Айнӣ», «Солнномаи Айнӣ» ва гайра идома пайдо кард.

Ин давраи хосаи ҳудшиносии тоҷикон дар замони шуравӣ ба шумор меравад, ки дар таълифоти марбурга мухимтарин паҳлӯҳои мероси ин абармардон баррасӣ гардида, нақши онон дар пешрафти ҳаёти ақлии мардуми форсизабон равшан шудаанд. Ҳоса ҷаҳони 1000-солагии Абӯалӣ ибни Сино дар давраи шуравӣ саҳифаҳои дураҳшони ҳудшиносии миллии тоҷиконро намоён мекунад, ки ба мӯқовимати саҳту шадиди мағкуравӣ рӯ ба рӯ гардида буд.

Саҳифаи «Ҷаҳонномаи Сино» дар маҷаллаи «Садои Шарқ» ба минбари нашри тозатарин матолиб аз боби Ибни Сино шинохта гардид ва дар он қабл аз ҳама намунаҳои пуарзише аз оғаридаҳои адабиву илмии ин мутафаккири бузурги ҷаҳон – дар таҳия ва тарҷумаҳои ҳунармандонаи олимону адабон Ҳасани Накқош, Лоиқ Шералӣ, Лола Саломатшоева, Абдунабӣ Сатторов фароҳам омадаанд. Дар бахши таҳқиқи умдатарин масъалаҳои мероси мавсӯф мақолаҳои судманди А. Абивор, К. Айнӣ, В. Войскобойников, С. Воҳидова, М. Диноршоев, Н. Қулматов, Ш. Муҳтор, Н. Нематов, Ю. Нуралиев, М. Осимӣ, Н. Раҳматуллоев, С. Сиддиқов, Ф. Сироҷов, М. Султонов, У. Султонов, М. Мирбобоев, М. Умаров, М. Шаҳидӣ, М. Шукров, И. Ҳоҷиев, Ш. Ҳусейнзода, Ҳ. Шарипов, дар бахши шеърҳо ашъори аҳамиятмандонаи шоирони маъруфи замон Жола Бадеъ ва Бозор Собир ба табъ расидаанд.

Дар мавриди ҷаҳонҳои Борбади Марвазӣ, ал-Ҳоразмӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Абулқосими Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода низ мухимтарин матолиб дар маҷалла фароҳам оварда шуданд, ки дар посух ба ниёзҳои ду давраи ҳудшиносии иҷтимоӣ ва фарҳангии солҳои 80-уми асри XX – давраи то бозсозӣ ва бозсозӣ арзишманд ҳастанд. Ба ҳусус, дар таълифоти марбурга ба 1400-солагии қоғиласолори мусикии Аҷам Борбади Марвазӣ ва 575-солагии Абдурраҳмони Ҷомӣ ба гузаштаҳои дур ва шуқӯҳманди таърихи ҳалқҳои эронӣ таваҷҷуҳӣ шуда, ноаёнтарин ва пурроztарин саҳифаҳои он мавриди пажӯҳиши олимони номӣ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, дар бораи Абдурраҳмони Ҷомӣ мақолоте бо назари нав ба таъриҳ ва адабиёti кӯҳани ҳалқи тоҷик таълиф шудаанд, ки дар ин замона ба навиштаҳои М. Осимӣ, А. Афсаҳзод, Ҳ. Шарипов, Б. Мақсадов ва дигарон метавон ишора кард (1-1989, №№11-12).

Дар бораи Борбад мақолаҳои Р. Мусулмонкулов, А. Раҷабов, А. Юлдошев (1-1989, №3), дар бораи Рӯдакӣ мақолаҳои А. Сатторов, Ш. Ҳусейнзода (1-1979, №9), Р. Ҳодизода, А. Муҳторов, Р. Амонов (1-1982, №9), А. Афсаҳзод, Ҷ. Гиунашвили, Р. Ҳодизода (1-1983, №9), А. Раҳмон 1-1989, №9), дар бораи Ибни Сино мақолаҳои донишмандони адабиёт ва фалсафа Ю. Н.

Завадовский, С. Сиддиқов, Р. Ҳодизода (1-1979, №№3, 9), М. Шукуров, У. Султонов, Ф. Сирочов (1-1980, №3), дар бораи Ҷомӣ мақолаҳои М. Осими, Х. Шарифов (1-1989, №11), А. Афсаҳзод, Б. Мақсудов, Ш. Мухтор (1-1989, №12), дар бораи устод Айнӣ мақолаҳои К. Айнӣ, Ӯ. Пӯлодов, С. Табаров (1-1979, №4), С. Имронов, Б. Камолиддинов, Ш. Ҷумъаев (1-1983, №4), М. Имомов, А. Набиев (1-1989, №4), М. Раҷабӣ (1-1990, №8), дар бораи ал-Хоразмӣ мақолаи М. Муллоаҳмадов (1-1983, №9) дар роҳи вусъати худшиносии тоҷикон дар марҳалай ҳассоси таърих дар охири асри XX нақши муҳим бозиданд.

«Солномаи адабиёт» беҳтарин нигошишотеро дар мавриди ҷаҳонӣ ҷаҳону олимон, санаду хотираҳои адабӣ, номаҳо, рӯзномаҳо ва гайра дар бар мегирад. Муҳимтарини онҳо «Суруди нотамом»-и Ҷ. Бақозода, «Номаҳои хонандагон ба Ҷалол Икромӣ», М. Шукуров «Устоди портрети психологӣ», А. Ҳасанов «Ҳамза дар Қистакӯз», Р. Ҳошим «Дӯсти дерини ман» (1-1979, №9), «Муборакбоди дӯстон», Ю. Акбаров «Ҷашми ҳақбон» бахшида ба 50-солагии Атаҳон Сайфуллоев (1-1983, №5), Б. Тилавов «Нависанд ва олим» бахшида ба 60-солагии Р. Амонов, Р. Ҳошим, И. Келдиев «Инсони зариф ва коршинос» (1-1983, №8), А. Баҳорӣ «Пири бадавлат» бахшида ба 70-солагии Ҳ. Содик (1-1983, №11), Л. Сулаймонӣ «Шарҳи достони фирӯз» (1-1989, №4), В. Самад «Достони шаҳиди шараф» (1-1989, №7), Ӯ. Пӯлодов «Шамъи равшан» (1-1989, №8) ва гайра мебошанд.

«Ҷаҳонномаи Айнӣ» ва «Ёдбуди Мирзо Турсынзода» низ матолиби муҳимтарини зиндагинома ва мероси ин ду устоди камназири адабиёти давраи нави тоҷикро дар бар мегирад. «Ҷаҳоннома» дар мачмуъ ба ҳаёту фаъолияти шаҳсиятҳои номвари адаб, фарҳанг, ҳунар, илм, истехсолот бахшида шудаанд.

Осори роҳбарони давлат ва арбобони ҷамъиятиву сиёсӣ, дастурҳои давлативу ҳизбӣ оид ба масъалаҳои адабиёти ва санъат, маводи анҷуману съездҳо аз дигар маводи мачаллаанд, ки моҳияти муқаррароти давлат ва ҳизбро дар мавриди адабиёти ҳунар дар бар мегиранд.

“Шамъ агар оташ набинад” мусоҳибаи ҳабарнигори ҳафтанимаи “Адабиёти ва санъат” Ҳасан Муҳаммадиев бо Л. Шералист, ки ба арзёбии муҳтавои мачаллаи “Садои Шарқ” бахшида шудааст (9;11). Муҳакқиқон бар он назаранд, ки “...ин мусоҳиба дар роҳи дарки назари нав ба таърихи адабиёти давраи шӯравии тоҷик хеле муҳим аст, ки аз талаботи даврони бозсозӣ бармеояд. Дар он маромномаи мачаллаи “Садои Шарқ” дар муаррифии рӯзгори шӯравӣ ва равандҳои адабиёти шӯравии тоҷик аз диди нав, зиндагинома ва саҳифаҳои норавшани доғи ҳаёти адабиону олимон ва сиёсатмадорони тоҷик оварда шудааст. (2, 84)

Нуктаи муҳим ин аст, ки муҳтавои таълифоти Лоик Шералиро дар давраи фаъолияти дабирӣ дар мачаллаи «Садои Шарқ» як силсила масъалаҳои мубрами адабиёти, публистика, кори эҷодӣ, нақду таҳлил ва баррасии асноду ҳуҷҷатҳои ҳизбӣ оид ба масоили адабӣ, такмили равандҳои адабӣ, шинохти маҳсусияти шеър ва насрӣ мусоиди тоҷик, оғаридани портрети эҷодӣ, парвариши насли нави эҷодкорон ва гайра дар бар мегиранд. Дар ин давра олами ҷусторҳои адабӣ дар Тоҷикистон вусъати беандоза ёфта, тафаккури илмӣ пояҳои устуворе ёфтанд.

Ҳамин тавр, дар давраи раҳбарии Лоик Шералий дар мачаллаи «Садои Шарқ» таҷассуми қазияи худшиносиву худогоҳии таъриҳӣ, тозагии муҳити маънавӣ, гиромидошти муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ, хифзи ёдгориҳои моддиву маънавии гузашта ва гайра вусъати тоза ёфт. Дар ин давра Лоик Шералий ба сифати мудири шуъбаи назми мачаллаи адабии «Садои Шарқ» бештар ба рушди камолоти сухану суханварӣ, равнақи адабиёти тоҷик, фароҳам овардани шароити мусоид ба оғаридани асарҳои хубу марғуби замонавӣ, тарбия ва парвариши эҷодкорони ҷавон ва гайра машғул шуда ва ба пешрафти ҳаёти адабии қишвар мусоидат кардааст.

A:

1. Мачаллаи «Садои Шарқ»: Журнали ҳармоҳаи адабӣ ва оммавию сиёсии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон / Сармуҳарир Лоик Шералий ва ҳайати таҳририя. –Шумораҳои 1-12. –1979-1990.
2. Раҷабов, Б. М. Баъзе мулоҳизаҳо оид ба мусоҳибаҳои Лоик Шералий / Б. М. Раҷабов // "Номаи донишгоҳ" -и Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров, силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – 2022. – №. 1(70). – Р. 80-86. – DOI 10.51844/2077-4990-2022-1-80-86. – EDN GVIJTZ.
3. Раҷабов, Б. М. Адабиёти ва матбуот: барҳе майлонҳои равшангарӣ дар солҳои 60-уми асри XX / Б. М. Раҷабов, Д. Ҳ. Самадова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филология. – 2021. – №. 5. – Р. 168-173. – EDN WXNBQE.

4. Раджабов, Б. М. К вопросу о некоторых особенностях литературной критики Лоика Шерали / Б. М. Раджабов // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2020. – № 4(109). – С. 114-118. – DOI 10.37972/chgpu.2020.109.4.013. – EDN OEHHDD.
5. Шералий Л. Куллиёт (иборат аз 2 чилд). Чилди I (Китобҳои 1 ва 2) / Мураттибон Б. Ализода, Р. Шералий. –Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Р. Ҷалил, 2001. –Китоби 1. –724 с. ; Китоби 2. –712 с.
6. Шералий, Л. Симои Сино: Муҳокимаи достони «Гаҳвораи Сино»-и М. Қаноат дар идораи маҷаллаи «Садои Шарқ» / М. Қаноат, Л. Шералий, Р. Ҳодизода, А. Ҳакимов, М. Диноршоев, Ҷ. Бақозода // Садои Шарқ. –1980. –№5. –С. 115-123.
7. Шералий, Л. Хотираи устод Боқӣ Раҳимзода // Садои Шарқ. –1980. –№5. –С. 156-158.
8. Шералий, Л. Имтизоzi эҳсосу афкор: Маърӯза дар съезди VIII Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон // Садои Шарқ. –1981. –№6. –С. 35-43.
9. Шералий, Л. «Садои Шарқ»-ро ҷаҳон мешунавад: Мусоҳиба бо сармуҳаррири маҷаллаи «Садои Шарқ» Л. Шералий / Баранда В. Маҳмудхонова / Комсомоли Тоҷикистон. –1984. –12 октябр. –№123 (7375). –С. 4.
- 10.Шералий, Л. Ҷодае ба диёри одампарастӣ (Дар бораи Фарзона): Сарсухан // Садои Шарқ. – 1986. –№1. –С. 75; ҳамч.:–«Гулҳои Наврӯз»: Маҷмуа аз силсилаи «Навниҳолони боғи адабиёт» (Баҳринисо, Фарзона, Шаҳрия, Рафоат). –Душанбе: Адиб, 1987. –С. 45-46.
- 11.Шералий, Л. Дар сӯҳбати Лоик: Маҷмӯаи мусоҳиба ва муколамаҳои Шоири ҳалқии Тоҷикистон Лоик Шералий ба 80-умин солгарди зодрӯзаш / Мураттиб Б. Раҷабов – Хучанд: Ношири, 2021.–252c

REFERENCES

1. "Sadao Sharq" magazine: the monthly literary-popular and political magazine of the Tajik Writers' Union / Editor-in-chief: Loiq Sherali and the editorial board. -Numbers 1-12. -1979-1990.
2. Rajabov, B. M. Some comments on Loiq Sherali's interviews / B. M. Rajabov // Scientific Notes of Khujand State University named after academician B. Ghafurov. Series of humanities and sociology. - 2022. - No. 1(70). - P. 80-86. - DOI 10.51844/2077-4990-2022-1-80-86. – EDN GVIJ TZ.
3. Rajabov, B. M. Literature and press: some tendencies of enlightenment in the 60s of the 20th century / B. M. Rajabov, D. H. Samadova // Bulletin of the Tajik National University. Series of philological sciences. - 2021. - No. 5. – P. 168-173. – EDN WXNBQE.
4. Radjabov, B. M. Issues beset with certain special features of literary criticism by Loiq Sherali / B. M. Radjabov // Bulletin of tChuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovleva. - 2020. - No. 4(109). - S. 114-118. - DOI 10.37972/chgpu.2020.109.4.013. – EDN OEHHDD.
5. Sherali L. Collection of compositions (in 2 volumes). V.I (Books 1 and 2) / Editors B. Alizoda, R. Sherali. - Khujand: R. Jalil, 2001. - Book 1. - 724 p. ; Book 2. -712 p.
6. Sherali L. Image of Sino: discussion of the story “Cradle of Sino” by M.Qanoat in the office of “Sadoi Sharq” magazine / M. Qanoat, L. Sherali, R. Khodizoda, A. Hakimov, M. Dinorshoev, J. Bakozada // The Voice of Orient. -1980. - No. 5. - P. 115-123.
7. Sherali L. Boqi Rahimzoda`s memory // The Voice of Orient. -1980. - No. 5. - P. 156-158.
8. Sherali L. difference of feelings and opinions: report at the 8th Congress of Tajik Writers` Union // The Voice of Orient. -1981. - No. 6. - P. 35-43.
9. Sherali L. The world hears “Sadoi Sharq”: interview with the editor-in-chief of “Sadoi Sharq” - L. Sherali / Presented by V. Mahmudkhanova / The Komsomol of Tajikistan. -1984. - October 12. - No. 123 (7375). - p. 4.
10. Sherali L. A Journey to the Land of Humanity (About Farzona): Introduction // The Voice of Orient. -1986. - No. 1. - P. 75; see also: “Flowers of Nowruz”: collection from the series “Newbies of the Garden of Literature” (Bahriniso, Farzona, Shahriyo, Rafoat). Dushanbe: Man-of-Letters, 1987. P. 45-46.
11. Sherali L. In Loiq`s conversation: collection of interviews and dialogues of the People's Poet of Tajikistan Loiq Sherali on his 80th birthday / Compiled by B.Rajabov. Khujand: Publisher, 2021. 252p.